

## ТАЪСИРИ ВАЗНИ ЗИНДА БА МАҲСУЛНОКИИ ШИРӢ

Сафарализода С.С.<sup>1</sup>, Рӯзиев Т.Б.<sup>2</sup><sup>1</sup> Донишгоҳи давлатии Данғара<sup>2</sup> Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур

**Калимаҳои асосӣ:** вазни зинда, рушд, инкишиф, вазни аслӣ, давраи истифодабарӣ, вазнафзункунӣ, ширдӯшӣ, модагов.

Парвариши дурусти чавонаҳо, ки ба дониши рушду инишиф ва тарақ-қиёт, инчунин ба омилҳои ба ин протсесс таъсирикунанда асос ёфтааст, яке аз унсурҳои асосии кори зотпарварӣ ба ҳисоб меравад. Ин ба он алоқаманд аст, ки дар давраи рушду инкишиф, чорво на танҳо намуд ва аломатҳои зотро ба худ мегирад, инчунин ҳусусиятҳои индивидуалии вай аз қабили соҳти тана, экстерер, хулқу ҳӯй, боягардӣ, мутобиқ шудан ба ҳаёт ва маҳсулнокӣ дигаргун мегардад.

Дар таҳқиқотҳояш С.Е.Тяпугин [1] муайян намудааст, ки ҳангоми парвариш аз таваллуд то синни 6-моҳагӣ дар зоти сиёҳало ҳангоми зиёд шудани вазнафзункуни шабонарӯзӣ зиёда 700 г, муҳлати истифодабарии модагов то 0, 4 давраи ширдӯшӣ ва ширдӯшӣ дар ҳаёти модагов то 1929 кг кам мегардад.

Дар чорвои зоти голштинӣ, баръакс. Ҳангоми вазнафзункуни шабонарӯзӣ аз 700 г зиёд будан дар давраи аз таваллуд то 6- моҳагӣ дар оянда маҳсулнокӣ паст намегардад. Дар як вақт бо зиёд шудани вазнаф-зункуни шабонарӯзӣ то 800 г муҳлати истифодабарии модагов то 0,6 давраи ширдӯшӣ ва ширдӯшӣ дар ҳаёт 587 кг, нисбати зоти сиёҳало боло рафтааст. Ҳангоми вазнафзункуни шабонарӯзӣ дар синни 12 то 18-моҳагӣ аз 700г зиёд будан давраи ширдӯшӣ ва ширдӯшӣ дар ҳаёт паст нашудааст. Баръакс, бо зиёд шудани вазнафзункуни шабонарӯзӣ то 800 г муҳлати истифодабарии модагов ба 1 давраи ширдӯшӣ ва ширдӯшӣ дар ҳаёт ба 6396 кг зиёд гарди.

Дар шароити технологияи интенсивии истеҳсоли шир, ҳайвоноте, ки аз рушду инкишиф мемонанд, одатан каммаҳсул буда тақрористеҳсолкуни паст доранд, тез-тез ба қасалиҳо рӯ ба рӯ гардида сабаби аз пода соқит шудан мегарданд. Модаговҳо, ки инкишифёбии суст доранд, одатан гӯсолаҳои аз инкишиф мондаро таваллуд менамоянд.

Имрӯзҳо модагови ширӣ бо проблемаҳои зиёде аз қабили дараҷаи баланди маҳсулнокии модагов, дараҷаи пасти тақрористеҳсолкунӣ, вояи ҳӯроки гизонокиаш баланд, ки бештар аз ҳӯрокоҳои концентратӣ ва иловаҳои биологӣ иборат аст, нигоҳдории чорво дар фаршҳои бетонӣ, дар молхонаҳои танг нигоҳ доштани саршумори зиёди чорво, ҳамасола баста нигоҳдории чорво мебошанд, ки тамоми ҳаёт бо чорво дар якҷоягӣ фаъолият менамоянд.

П.Н. Прохоренко, Ж.Г.Логинов, Н.Г. Дмитриев [2] ҳисоб мекунанд, ки ҳангоми баланд бардоштани маҳсулнокии ширӣ, бояд вазни зинда ба дараҷае расонида шавад, ки маҳсулнокии баландро таъмин карда тавонад, дар як вақт баланд бардоштани вазни зинда дар зотҳои алоҳида маҳсулнокии баландро таъмин намуда наметавонад.

Барои ҳамин Т.Б.Рузиев [3] пешниҳод менамояд, ки барои ҳар як зот бояд вазни оптималӣ муайян карда шавад. Ҳангоми технологияи интенсивии истеҳсоли шир, ки ба организми чорво ҳамавақт таъсири гуногун расонида мешавад, модагов бояд вазни зиндаи калон, соҳти бадани мустаҳкам, намуди берунаи бе ягон камбудӣ дошта ба омилҳои беруна муқобилиятистӣ карда тавонад ва ба қасалиҳо устувор бошад.

Ин ба модагов имконият медиҳад, ки маҳсулнокии баланд ва тақрористеҳсолкуниро дар муддати солҳои тӯлонӣ нигоҳ дорад (ҷадв. 1).

Аз ҷадвал дида мешавад, ки барои модаговҳои зоти сиёҳало вазни зиндаи оптималӣ ин 501-550 кг мебошад. Дар ин вазни маҳсулнокии аз ҳама баланд дар ҳаёти модагов 13050 кг ва ширдӯшии миёна дар давраи ширдиҳи ба 2900 кг баробар буд. Дар модаговҳои типи тоҷикӣ шведузебумонанд бошад вазни оптималӣ ба 451-500 кг баробар буд ва онҳо дар ин вазни дар ҳаёт ширдӯшии аз ҳама зиёдро таъмин намудаанд.

**Ҷадвали 1 - Таъсири вазни зиндаи модагов ҳангоми таваллуд ба маҳсулнокии ширии наслаш**

| Гу-<br>рӯҳ | Нишондод    | Вазни зиндаи модагов, ҳангоми таваллуд, кг |         |         |         |         |              |
|------------|-------------|--|---------|---------|---------|---------|--------------|
|            |             | To 430                                     | 431-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 600 ва зиёда |
|            | Вазни зинда | 20   | 20      | 18      | 19      | 22      | 7            |
|            | Саршумор    |  |         |         |         |         |              |

|    |                                       |      |       |       |       |       |      |
|----|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| I  | Мухлати истифодабарӣ (давраи ширдӯшӣ) | 3,4  | 3,8   | 4,3   | 4,5   | 3,9   | 3,1  |
|    | Ширдӯшӣ дар ҳаёт, кг                  | 8636 | 10051 | 12040 | 13050 | 11076 | 8380 |
|    | Ширдӯшии миёна дар давраи ширдӯшӣ, кг | 2540 | 2645  | 2800  | 2900  | 2840  | 2703 |
|    | Ширдӯшӣ дар 1 рӯзи ҳаёт, кг           | 8,3  | 8,6   | 9,2   | 9,5   | 9,3   | 8,8  |
| II | Саршумор                              | 21   | 21    | 18    | 17    | 20    | 19   |
|    | Мухлати истифодабарӣ (давраи ширдӯшӣ) | 3,5  | 3,9   | 4,7   | 4,3   | 3,9   | 3,1  |
|    | Ширдӯшӣ дар ҳаёт, кг                  | 7840 | 9575  | 13630 | 11352 | 10296 | 7750 |
|    | Ширдӯшии миёна дар давраи ширдӯшӣ, кг | 2240 | 2455  | 2900  | 2640  | 2640  | 2500 |
|    | Ширдӯшӣ дар 1 рӯзи ҳаёт, кг           | 7,3  | 8,0   | 9,5   | 8,6   | 8,6   | 8,2  |

Ҳам дар модаговҳои зоти сиёҳало ва ҳам дар шведузебумонанд бо зиёд шудани вазни зинда аз вазни оптималӣ маҳсулнокии ширӣ паст мегардад. Ҳангоми вазни зинда 551-600 кг будан ширдӯшӣ 1974 кг (15,2 %) ва ҳангоми аз 600 кг зиёд будан 4670 кг (55,7%) дар модаговҳои зоти сиёҳало ва дар модаговҳои шведузебумонанд ҳангоми вазни зинда 501-550 кг зиёд шудан ширнокӣ аз вазни оптималӣ 2278 кг (12,0 %), 551-600кг -3334 кг (13,2 %) ва ҳангоми аз 600 кг зиёд будан 5880 кг(75,5 %) кам гардидааст. Вазни зинда ба мухлати истифодабарии модагов низ таъсир мерасонад. Мо-даговҳое, ки вазни зиндаи 501-550 кг доранд то 4,5 давраи ширдӯшӣ дар зоти сиёҳало ва дар типи тоҷикӣ шведузебумонанд бошад дар вазни 451-500 кг 4,7 давраи ширдӯшӣ истифода бурда шудаанд. Бо зиёд шудани вазни зинда дар ҳар ду гурӯҳ мухлати истифодабарии модагов кам мегардад. Чи хеле, ки таҷрибаҳо нишон медиҳанд байни вазни зиндаи модагов ва маҳсулнокии ширии наслаш ҳамавақт коррелятсияи мусбӣ мавҷуд аст ( $r= 0,061-0,396$ ). Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки вазни зинда аз насл ба насл ( $h^2$ ) ба мерос мегузарад: дар зоти сиёҳало ин ба 0,24 ва дар модаговҳои шведузебумонанд ба 0,22 баробар аст (ҷадв.2).

#### Ҷадвали 2 -Коэффиценти коррелятсия байни аломатҳои интихобқунӣ

| Нишондод                                     | Гурӯҳи орвo  |                             |
|--|--------------|-----------------------------|
|  | Зоти сиёҳало | Типи тоҷикӣ шведузебумонанд |
| <b>Синну соли модагов ҳангоми таваллуд</b>   |              |                             |
| Мухлати истифодабарии насл                   | 0,312        | 0,267                       |
| Ширдӯшӣ дар давраи ширдиҳӣ                   | 0,510        | 0,410                       |
| Ширдӯшӣ дар ҳаёти модагов                    | 0,196        | 0,112                       |
| Ширдӯшӣ дар 1 рӯзи ҳаёт                      | 0,189        | 0,123                       |
| <b>Вазни зиндаи модагов</b>                  |              |                             |
| Мухлати истифодабарии насл                   | 0,074        | 0,165                       |
| Ширдӯшӣ дар давраи ширдиҳӣ                   | 0,432        | 0,398                       |
| Ширдӯшӣ дар ҳаёти модагов                    | 0,289        | 0,226                       |
| Ширдӯшӣ дар 1 рӯзи ҳаёт                      | 0,165        | 0,123                       |
| <b>Вазни зиндаи насл</b>                     |              |                             |
| Мухлати истифодабарии насл                   | -0,165       | -0,289                      |
| Ширдӯшӣ дар давраи ширдиҳӣ                   | 0,131        | 0,091                       |
| Ширдӯшӣ дар ҳаёти модагов                    | -0,078       | -0,115                      |
| Ширдӯшӣ дар 1 рӯзи ҳаёт                      | -0,079       | -0,129                      |
| <b>Вазни зинда ҳангоми таваллуд</b>          |              |                             |
| Мухлати истифодабарии насл                   | -0,12        | -0,09                       |
| Ширдӯшӣ дар давраи ширдиҳӣ                   | 0,19         | 0,28                        |
| Ширдӯшӣ дар ҳаёти модагов                    | 0,08         | 0,14                        |
| Ширдӯшӣ дар 1 рӯзи ҳаёт                      | 0,05         | 0,11                        |
| <b>Вазни зинда ҳангоми бордоршавии аввал</b> |              |                             |
| Мухлати истифодабарии насл                   | 0,29         | 0,27                        |
| Ширдӯшӣ дар давраи ширдиҳӣ                   | 0,24         | 0,25                        |
| Ширдӯшӣ дар ҳаёти модагов                    | 0,27         | 0,29                        |
| Ширдӯшӣ дар 1 рӯзи ҳаёт                      | 0,23         | 0,26                        |

Чи хеле, ки дар боло қайд намудем ширдӯшӣ дар ҳаёт ин як маякест, ки сермаҳсулии модагово ифода менамояд. Дар он ҷое, ки ширдӯшӣ дар ҳаёт зиёд аст, ҳатман ширдӯшӣ дар давраи ширдиҳӣ ва ширдӯшӣ дар 1 рӯзи ҳаёт низ зиёд аст. Вобаста аз ин ба хулосае омадан мумкин аст, ки вазни оптималӣ барои зоти сиёҳало 501-550 кг ва барои типи тоҷикӣ шведузебумонанд 451-500 кг мебошад. Бо зиёд шудани вазни зинда дар модаговҳои типи тоҷикӣ шведузебумонанд , кам шудани маҳсулнокии ширӣ аз он

шаходат медиҳад, ки дар зотҳои думахсулота бо зиёд шудани вазни зинда аз стандарти зот, чорво ба самти гӯштӣ майл менамояд. Мо, инчунин дар назди худ вазифа гузаштем, ки таъсири вазни зиндаи гӯсола ҳангоми таваллудро ба маҳсулнокии вай дар оянда мавриди омӯзиш қарор диҳем (ҷадв.3).

### **Ҷадвали 3 – Таъсири вазни зиндаи гӯсола ҳангоми таваллуд ба маҳсулнокии он дар оянда**

| Гу-рӯҳ | Нишондод                   | Вазни зиндаи гӯсола ҳангоми таваллуд, кг |             |             |           |           |            |
|--------|----------------------------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|
|        |                            | To 25                                    | 25-27       | 28-30       | 30-32     | 33-35     | аз 36 боло |
| 1      | Саршумори модагов          | 10                                       | 10          | 10          | 10        | 10        | 10         |
|        | Мухлати истифодабарӣ       | 3,3±0,09                                 | 3,9±0,12    | 4,0±0,13    | 4,3±0,12  | 3,5 ±0,11 | 2,6±0,10   |
|        | Ширдӯши дар ҳаёти модагов  | 8385,3±654                               | 10479,3±700 | 11480±732   | 13330±821 | 9170±654  | 6097±573   |
|        | Ширдӯши дар давраи ширдихӣ | 2541±68                                  | 2687±59     | 2870±89     | 3100±78   | 2620±94   | 2345±84    |
|        | Ширдӯши дар 1 рӯзи ҳаёт    | 8,3±0,14                                 | 9,6±0,11    | 9,4±0,13    | 10,1±0,10 | 8,6±0,14  | 7,6±0,13   |
| 11     | Саршумори модагов          | 10                                       | 10          | 10          | 10        | 10        | 10         |
|        | Мухлати истифодабарӣ       | 3,2±0,08                                 | 3,4±0,11    | 3,9±0,13    | 4,4±0,13  | 3,3±0,13  | 2,4±0,10   |
|        | Ширдӯши дар ҳаёти модагов  | 7504±467                                 | 8248,4±543  | 10015,2±662 | 12716±612 | 8448±655  | 5208±741   |
|        | Ширдӯши дар давраи ширдихӣ | 2345±77                                  | 2426±82     | 2568±70     | 2890±76   | 2560±68   | 2170±87    |
|        | Ширдӯши дар 1 рӯзи ҳаёт    | 7,7±0,10                                 | 7,9±0,12    | 8,4±0,11    | 9,4±0,12  | 8,3±0,12  | 7,1±0,11   |

Аз маводҳои оварда дида мешавад, ки давраи аз ҳама зиёди ширдихӣ дар давраи истифодабарӣ дар модаговҳои дида мешавад, ки вазни наслашон ҳангоми таваллуд ба стандарти зот наздик аст. Дар ҳар ду гурӯҳе, ки мавриди омӯзиш қарор доштанд маҳсулнокии аз ҳама баланд дар вазни зиндаи 30-32 кг гирифта шудааст. Ширдӯши аз ҳама баланд дар ҳаёти модагови зоти сиёҳало ҳангоми таваллуди вазни гӯсола 30-32 кг буд, ки ба 13330 кг баробар буд. Ҳангоми зиёд кардани вазни зинда аз натиҷаи оптималӣ ширдӯши миёна кам мешавад. Дар модаговҳои зоти сиёҳало ҳангоми зиёд кардани вазни зинда то 33-35 кг ширдӯши 480 кг шир (18,3 %; P <0,001) ва ҳангоми аз 36 зиёд намудан 755 кг (32,1 ; P <0,001) поён рафтааст. Дар модаговҳои типи тоҷикии шведузебумонанд ҳангоми зиёд кардан то 33-35 кг ширдӯши 330 кг (12,8 %; P <0,001) ва ҳангоми аз 36 моҳ зиёд намудан 720 кг (33,1 %; P <0,001) кам гардидааст.

Дар як вакт дар гурӯҳҳо муҳлати истифодабарии модагов низ кам гардид. Дар модаговҳои зоти сиёҳало ин нишондод ба 0,8-1,7 (22,8-65,3 %; P <0,001) давраи ширдихӣ ва дар модаговҳои типи тоҷикии шведузебумонанд ба 1,1-2,0 (33,3-83,3 %; P <0,001) давраи ширдӯши кам гардид. Ширдӯши дар ҳаёт 4160 кг (45,0 %; P <0,001) ва 7233 кг (54,3%; P <0,001) дар модаговҳои зоти сиёҳало ва 4268 кг (33,6 %; P <0,001) ва 7508 кг (59,1 %; P <0,001) дар модаговҳои типи тоҷикии шведузебумонанд кам гардид.

Ширдӯши дар 1 рӯзи ҳаёт низ нисбати вазни зинда ҳангоми таваллуд 30-32 кг будан поён рафтааст. Ҳангоми вазни зинда 33-35 ва аз 36 боло будан дар модаговҳои зоти сиёҳало 1,5 ва 2,5 кг (14,9 %; 32,8 %; P <0,001) ва барои типи швидсузебумонанд 1,1 ва 2,3 кг (13,2%; 32,3 %; P <0,001) поён рафтааст. Ҳамин тарик, гуфтан мумкин аст, ки маҳсулнокии баланди ширӣ аз дараҷаи инкишофи чорво дар марҳилаи аввали истифодабарӣ вобаста-гии калон дорад. Байни ширдӯши ва вазни зиндаи модагов коррелятси-яи мусбӣ муайян карда шудааст, ки барои зоти сиёҳало ба  $r=0,21$  ва барои типи тоҷикии швидсузебумонанд ба  $r=0,18$  баробар аст.

#### АДАБИЁТ

1. Тяпугин С.Е. Продуктивное долголетие при разведении черно-пестрого скота в Северо-Западном регионе /С.Е. Тяпугин// М.: Россельхозакадемия, 2011. – 216с.
2. Прохоренко П.Н. Межпородное скрещивание в молочном скотоводстве /П.Н. Прохоренко, Ж.Г. Логинов, Н.Г. Дмитриев // М. Россельхозиздат, 1986. -С.156-166.
3. Рузиев Т.Б. Влияние живой массы и возраста первого отела на молочную продуктивность коров в зависимости от происхождения/ Т.Б. Рузиев, П.Т. Расулова, Н.О. Назаров // Кишоварз. -№ 2(87). – 2020. ISSN 2074-5435. – С.67-69.

#### АННОТАЦИЯ

#### ВЛИЯНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ

В статье приводятся материалы по влиянию живой массы на молочную продуктивность коров. Установлено, что для коров черно-пестрой породы оптимальная живая масса равна 501-550 кг. При таком весе, пожизненный убой у коров составил 13050 кг и за лактацию был 2900 кг. Для коров таджикского типа швидсузебумонанд скота,

оптимальная живая масса была равна 451-500 кг. Они в этом весе имели максимальный пожизненный удой.

**Ключевые слова:** живая масса, рост, развитие, абсолютный вес, время использования, привес, удой, корова.

#### ANNOTATION

#### INFLUENCE OF LIVE WEIGHT ON MILK PRODUCTION OF COWS

The article provides materials on the influence of live weight on the milk productivity of cows. It has been established that for black-and-white cows, the optimal live weight is 501-550 kg. With this weight, the half-life milk yield in cows was 13050 kg and per lactation was 2900 kg. For cows of the Tajik type of Shvitsebu-like cattle, the optimal live weight was 451-500 kg. In this weight they had more life-long milk yield.

**Key words:** live weight, growth, development, absolute weight, time of use, weight gain, milk yield, cow.

#### Сведение о авторах:

**Сафарализода Сайнуриддин Сафарали.** – преподаватель кафедры переработки сельскохозяйственной продукции и ветеринарии Дангаринского государственного университета. 735320, Таджикистан, г. Дангара, ул. Центральная, 24, Тел.: (+992) 900141649

**Рузиев Туйчи Бадалович**-доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры частной зоотехнии Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемур. 734003, Таджикистан, г.Душанбе, пр. Рудаки, 146. Тел.: (+992) 918789954